

Ба ҳукми дастнавис

КУЧОВ РАҲМАТУЛЛО МАҚСАДОВИЧ

**МЕТОДИКАИ ТАШАККУЛИ ФАҶОЛИЯТИ НУТҚИИ ДОНИШЧҮЁН
ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ЗОРИЧЙ (ЗАБОНИ ОЛМОНИЙ)**

13.00.02 - Назария ва методикаи таълиму тарбия
(забонҳои хориҷӣ) (илмҳои педагогӣ)

**АВТОРЕФЕРАТИ
диссертатсия барои дарёфти унвони илмии
номзади илмҳои педагогӣ**

Душанбе - 2019

Диссертатсия дар кафедраи забони олмонӣ ва методикаи таълими он Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ анҷом дода шудааст.

Роҳбари илмӣ:

доктори илмҳои педагогӣ, профессор
Сайфуллоев Ҳайрулло Габдуллаевич

Муқарризони расмӣ:

Юлдошев Умарҷон Раҳимҷоновиҷ – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, муҳдири кафедраи забони русии Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино

Хоҷиева Мавҷуда Ҳолиқовна–

номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав

Ҳимоя рӯзи «20» апрели соли 2019 соати 10:00 дар ҷаласаи шӯрои диссертационии 6D КОА-001 назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121) доир мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи илмии ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва дар сайти www.tgpru.tj шинос шудааст.

Автореферат «19» марта соли 2019 фиристода шуд.

**Котиби илмии
шӯрои диссертационӣ,
номзади илмҳои педагогӣ**

М.М.Утаев

ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА

Мубрамияти мавзӯи тадқиқот. Дар шароити имрӯзаи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон талаботи иҷтимоӣ оид ба ташкили кори мақсадноки ташаккулдиҳии омодагии касбии қадрҳои педагогӣ ва сатҳи фарҳангӣ шаҳсияти ҷавонони донишҷӯ ба миён меояд. Дар ҳуҷҷатҳои меъёри давлатие ҳамчун «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба маориф» «Консепсияи миллии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба таҳсилоти олий ва касбии баъдидонишгоҳӣ» ва гайра зарурати омодасозии мутахассисоне, ки қобили инкишофи бефосилаи касбӣ, зудамалӣ, дорои малакаву донишҳои рақобатпазиранд, таъкид карда мешавад.

Ҳамзамон иқтисоди бозаргонии ҷумҳурий ва тавсеи инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ бо бисёре аз мамолики Иттиҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон Мустақил ва хориҷаи дур, даромаднокгардонии ҳамвораи равандҳои мубодилаи дастовардҳои фарҳанг ва арзишҳои гуногун ба афзоиши мунтазами талабот нисбати азхудкунии амиқи забонҳои хориҷӣ оварда мерасонад. Дар ин робита Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон борҳо зикр кардааст, ки сиёсати ҳукumat доир ба забон, дар қатори забони тоҷикӣ, амалкарди баробарҳуқӯқонаи дигар забонҳоро таъмин месозад ва барои азхудкунии онҳо имкон фароҳам меоварад.

Раванди ҳамгирии Тоҷикистон ба фазои ҷаҳонӣ, густариши ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаҳои илм, иқтисод, фарҳанг ва маориф ба рушди низоми ватанини маориф таъсири назаррас мерасонад ва барои эътибор пайдо кардани фарогирии забонҳои хориҷӣ аз ҷониби мутахассисони оянда замина мегузорад. Ҷомеаи муосир ба мутахассисоне, ки фарҳангӣ суханро хуб медонанд ва дорои сатҳи баланди салоҳияти касбӣ ва коммуникативиянд, ниёзманд мебошад. Бинобар ин аксарияти шаҳрвандони ҷумҳурии мо, аз ҷумла насли ҷавон, барои ташаккул додани малакаҳои касбӣ, қаноатманд гардондани талаботи маънавии ҳуд мекӯшанд, ки забонҳои хориҷӣ: англисӣ, олмонӣ, чинӣ, русӣ ва дигарҳоро азхуд намоянду.

Дар айни замон, ки муносибатҳои байналмилалии кишвари мо бо дигар мамлакатҳо таҳқиму тақвият меёбанд, таълими забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олий аҳамияти ҷашмрас пайдо мекунад. Марбут ба ин ташаккули рушди нутқи донишҷӯён дар пажӯҳишҳои психологӣ-педагогӣ ва қонуниятҳои рушди шаҳсият дар ин самт барои интиҳоби мавзӯи диссертатсияи мазкур ҳамчун асос хидмат намуданд.

Ба масъалаи ташаккулдиҳии рушди нутқи мактаббачагон ва донишҷӯён бисёр олимон -- лингвистҳо, педагогҳо ва психологҳо (Б. Г. Ананьев, Ф. И. Буслаев, В. В. Виноградов, Л. С. Виготский, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев, А. Н. Соколов, Л. В. Шерба ва дигарон) таваҷҷӯҳи густарда зоҳир намудаанд. Доир ба омӯзиши масъалаи номбурда маҷмӯан ва ҷанбаҳои алоҳидай он таҷриба ва анъанаҳои мусбат андӯҳта шудаанд. Соҳаи зикршудаи донишҳои илмӣ ҳамчун қисми ҷудоинопазир ва таркибии кулли илми педагогӣ бо инкишофи ҷомеаи мо, илм, такомул ва таҷдиди таъмини техникии муассисаҳои таҳсилоти олий рушд мекунад. Масъалаи мазкур бояд дар ташаккул ва инкишофи илме мисли дидактикаи лингвистӣ дар ҷомеаи демократии мо, ки дар он усулҳои навтарин ва тақмилёфтai таълими забони хориҷӣ истиқбол мейбанд, ҷойи ҳудро ишғол созад.

Дар муассисаҳои таҳсилоти олий таълими забони хориҷӣ ҳадафҳои тарбияӣ, амалӣ, инкишофдиҳанда ва маърифатбахшандаро пайгирӣ менамояд, зимнан иҷрои ҳадафҳои мазкур дар ҷараёни аз ҷониби донишҷӯён азхудкунии лаёқат ва малакаҳои амалӣ ба сомон расонда мешавад. Маълум, ки омодагардонии донишҷӯёни ихтиносҳои забонӣ ба василаи фаъолияти касбӣ аз дараҷаи инкишофи нутқи онҳо, азхудкунии ҳама анвои фаъолияти нутқӣ (шунидан, сухан гуфтан, хондан, навиштан) муайян карда мешавад. Яке аз қисматҳои асосии омодагии касбии мутахассисони факултаҳои забонии муассисаи таҳсилоти олий қобилияти афкори ҳудро босаводона

ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ ифода намудан, муколамаҳои касбӣ анҷом додан, асосҳои нутқи хаттӣ ва шифоҳии касбиро азбар кардан мебошад.

Мувофиқан бо ин нақши ҳалкунандаро дар ҳалли масъалаи номбурда фанни «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ» мебозад. Фанни мазкур ба боло бардоштани фарҳанги умумии нутқи донишҷӯён, фарҳанги муошират, пеш аз ҳама дар доираи касб, нигаронида шудааст.

Дар баробари ин, таҳлили таҷрибаи таълимӣ забони олмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии забонии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки ба донишҷӯён омӯзондани забони олмонӣ дар шароитҳои методикаи анъанавии таълим ба дараҷаи зарурӣ сурат намегирад, он асосан ба андӯхтани донишҷои луғавӣ ва машқи маводи грамматикӣ равона карда шудааст, ки салоҳиятмандии коммуникативии донишҷӯёро комилан инкишоф намебахшад. Ҳол он ки курси мактаби олии забони олмонӣ ҳамчун таҳассус бояд тамоили коммуникативӣ ва равиши касбӣ дошта бошад, аз ин сабаб вазифаҳои он ба воситаи ниёзмандиҳои коммуникативӣ ва маърифатии мутахассисони соҳаи даҳлдор муайян карда мешаванд. Ҳамин тавр, азхудкуни забони олмониро дар муассисаи таҳсилоти олии забонӣ ҳамчун дарёftи салоҳиятмандии коммуникативӣ, лаёқати воситаҳои забониро бо вазифаҳо ва шароитҳои муошират бо баҳисобгирии меъёрҳои иҷтимоии рафтор ва аз лиҳози коммуникативӣ мувофиқи мақсад будани мулоҳиза созгор кунондан қабул бояд намуд.

Мо чунин меандешем, ки ин масъаларо метавонад такмилдиҳии мақсадноки сифатҳои фаъолияти нутқии донишҷӯён дар ҷаҳорҷӯбаи курси «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ» ҳал кунад, ки он дар асоси принсипҳои паёпайии барномаҳои мактабӣ ва донишгоҳии нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ, тамоюли умумии коммуникативӣ ва касбии таълим, инчунин дар асоси маводи дидактикаи маҳсус интихобшуdae, ки барои ташаккули фаъолиятнокии касбии нутқи донишҷӯён чун манбаъ хидмат мерасонад, таркиб мейбад.

Дараҷаи коркарди масъала. Ба масоили фарҳанги муоширати нутқӣ пажӯҳишҳои И. Л. Бим, Н. Д. Галскова, Н. И. Гез, И. А. Зимняя, В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьев, А. А. Мироюбов, Е. И. Пассов, А. В. Раҳмонов, Л. В. Шерба ва дигар пажӯҳишгарон баҳшида шудаанд. Як қатор олимон масъалаи зикршударо бо ташаккули салоҳиятмандии коммуникативӣ ҳангоми таълимии фанҳои забонӣ дар муассисаи таҳсилоти олий вобаста медонанд (С. Н. Алиев, Ю. В. Анисина, Е. С. Антонова, А. Р. Арутюнов, О. Х. Гургулиева, Ҳ. Г. Сайфуллоев, Б. Б. Қаробоев, А. В. Коренев, В. Г. Костомаров, В. М. Филатов, А. Н. Шукин ва дигарон). Дар пажӯҳишҳои олимон салоҳияти коммуникативӣ ба сифати хусусияти муҳими шаҳсият, ки имконпазирии муоширати босамараи байналмилалиро таъмин месозад ва аз донишҷо, малакаҳо ва қобилиятҳои барои ин зарурӣ вобаста мебошад, амал мекунад.

Зикр бояд намуд, ки масъалаи ташаккули фарҳанги муоширати нутқӣ, салоҳиятмандии коммуникативӣ ва касбии донишҷӯёни таҳассуси забонӣ ва гайризабонии муассисаи таҳсилоти олий дар як қатор диссертатсияҳои олимони тоҷик (С. С. Авғонов, С. Н. Алиев, С. Я. Балхова, Т. В. Гусейнова, С. Ҷоматов, П. Ҷамшедов, А. Мамадназаров, Ҳ. Ҳ. Мирзоев, М. Б. Нағзибекова, С. Э. Неъматов, Л. В. Сайдова, М. М. Утаев, У. Р. Юлдошев, М. Р. Юлдошева ва дигарон) мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Аммо, бо вучуди як силсилаи томи асарҳое, ки ба пажӯҳиши инкишофи муоширати нутқии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии забонӣ баҳшида шудаанд, масъалаи ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯён дар машғулиятҳои забони олмонӣ ҳанӯз ҳам ба таври кофӣ омӯхтанашуда боқӣ мемонад. Беш аз ин, омодасозии муаллимони салоҳиятманд барои муассисаҳои таҳсилоти миёна, аз ҷумла муаллимони забони ҳориҷӣ, ташаккули шаҳсияти чунин муаллимон дар ҶТ масъалаи мубрами соҳаи маориф мебошад.

Ҳамин тариқ, коркарди нокофии илмии масъалаи мавриди баррасӣ мавзӯи пажӯхиши диссертационии мазкурро муайян намуд: «Методикаи ташаккулдиҳии фаъолиятнокии нутқии донишҷӯён зимни таълими забони хориҷӣ» (дар асоси забони олмонӣ).

Ҳадафи пажӯхиш -- коркард намудан ва аз лиҳози озмоиши санҷидани муносабати шахсиятӣ-фаъолиятӣ ба таълим ҳамчун асоси ташаккулдиҳии фаъолияти нутқӣ бо забони хориҷӣ.

Объекти пажӯхиш -- раванди такмилдиҳӣ ва ташаккулдиҳии фаъолияти нутқии шифоҳии донишҷӯён дар машгулиятҳои фанни «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ» дар давраи ибтидоии таълими забони олмонӣ дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ.

Мавзӯи пажӯхиш -- шароитҳои лингвистӣ-дидактикаи такмилдиҳии сифатҳои нутқи шифоҳии донишҷӯёни таҳассусҳои забонии муассисаи таҳсилоти оли.

Фарзияи пажӯхиш. Самаранокии кор оид ба ташаккулдиҳии фаъолияти нутқи шифоҳии донишҷӯёни таҳассусҳои забонҳои хориҷии муассисаи таҳсилоти олиро ба шарте таъмин кардан имконпазир аст, ки:

дараҷаи аввалини рушди фаъолияти нутқии забони хориҷии донишҷӯёни факултаҳои забони хориҷӣ дар шароитҳои низоми имрӯз амалкунандай таълим дар муассисаи тасилоти олии омӯзгорӣ муайян карда шавад;

методикаи ташаккулёбии фаъолиятнокии нутқии донишҷӯён коркард ва дар раванди таълими муассисаи таҳсилоти олий амалӣ гардонда шавад;

мундариҷа, ташкил ва методикаи раванди таълими забони олмонӣ дар асоси муносабати шахсиятӣ-фаъолиятӣ бо истифодаи принсипҳои таълими дорои тамоюли касбӣ ва коммуникативӣ ба роҳ монда шавад;

таълим ба василаи маводи маҳсусан интихобкардаи аз лиҳози касбӣ аҳамиятнок гузаронда шавад;

маҷмӯи шароитҳои ташаккулдиҳии босамарии муоширати нутқии ихтисосҳои педагогӣ тавассути таълими забони олмонӣ муайян карда шавад.

Дар мувоғиҷат бо ҳадаф, объект, мавзӯъ ва фарзияи пажӯхиш **вазифаҳои зерини пажӯхиш** тавҷӯҳ карда шуданд:

1. Муайян намудани асосҳои назариявӣ ва заминаҳои психологӣ-педагогии ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯён оид ба забони хориҷӣ ҳамчун таҳассус дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ.

2. Муқаррар кардани вазъи рушди фаъолияти нутқии забони хориҷии донишҷӯён дар шароитҳои низоми мавҷудаи таълими забони олмонӣ дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ.

3. Муайян намудани маҷмӯи шароитҳои лингвистӣ-дидактикаи ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯён дар давраи ибтидоии таълими забони русӣ дар машгулиятҳо аз рӯи фанни «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ».

4. Дар рафти кори таҷрибавӣ-озмоиши санҷидани самарабахши маҷмӯи шароитҳои лингвистӣ-дидактикаи ташаккулдиҳии фаъолиятнокии нутқии донишҷӯён ба воситаи таълими забони олмонӣ.

5. Коркард намудани тавсияҳои илмӣ-усулий оид ба такмили мундариҷа, усулҳо ва шаклҳои таълими забони олмонӣ дар ҷараёни томи педагогии муассисаи таҳсилоти олии забонӣ барои инкишофи ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯён.

Асоси назариявӣ-методологии пажӯхишро инҳо тартиб додаанд: муносабатҳои мураттаб, салоҳиятмандона ва шахсиятӣ-фаъолиятие, ки омӯзиш ва таълими пурраи таҳарруки ташаккулдиҳии рушди нутқиро таъмин месозанд, таълимот дар бораи натиҷанокии истифодаи воситаҳои аудиовизуалии таълим; асарҳо оид ба методикаи таълими забонҳои хориҷӣ вобаста ба масъалаи фаъолияти нутқӣ ва фарҳангӣ муоширати нутқӣ; асарҳо оид ба аҳамияти таҷрибаи педагогӣ дар самарабахши таълими забони хориҷӣ. Таҳлили қоидаҳои бунёдӣ ва назариявии Қонунҳои

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забон», «Дар бораи маориф», Консепсияи мактаби миллӣ, Стандарти давлатии таҳсил, Консепсияи миллии тарбия, Консепсияи таҳсили бефосила, назарияи раванди томи педагогӣ, назарияи ташаккули шахсият, инчунин санадҳои дастурии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илм.

Барои ҳалли вазифаҳои ба миён гузошташуда **усулҳои зерини пажӯҳиши** мавриди истифода қарор гирифтанд:

1. Омӯзиши адабиёти лингвистӣ, лингвистӣ-дидактикӣ ва психологӣ доир ба мавзӯи пажӯҳиши.

2. Таҳлили адабиёти таълимӣ-усулӣ, стандартҳои давлатии таҳсил, барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва асбобҳои таълимӣ оид ба забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ.

3. Усули корҳои хаттӣ ва тестгузаронӣ.

4. Пурсиши саволномавӣ ва мусоҳибагирӣ аз донишҷӯён.

5. Назорати педагогӣ аз болои рафтори нутқии муаллимон ва донишҷӯён дар машғулиятҳо оид ба амалияни нутқ.

6. Таҳлил ва хулосаи таҷрибаи педагогӣ.

7. Озмоишҳои муқарраркунанда ва таълимдиҳанда (ташаккулдиҳанда).

8. Коркарди риёзии натиҷаҳо.

Заминаи таҷрибай-озмоиши пажӯҳиши. Ҳамчун заминаи озмоиши пажӯҳиши курсҳои якум ва дувуми шӯъбаҳои олмонии факултаи забонҳои романӣ-германии ДДОТ ба номи С. Айнӣ ва факултаи забонҳои хориҷии ДДЗТ ба номи С. Улуғзода хидмат карданд. Ҳамагӣ 260 донишҷӯ (ҳашт гурӯҳи академӣ). Инчунин 26 муалими забони олмонӣ ширкат варзид.

Давраҳои пажӯҳиши. Пажӯҳиш тӯли ҳашт сол дар се давра гузаронда шуд:

Давраи якум (2011 - 2012) муайян кардани асосҳои методологӣ ва назариявии пажӯҳиши, тавҷехи объекти он, мавзӯъ, фарзия, методика, дастгоҳи мағҳумӣ-категориявӣ, пеш гузоштани вазифаҳо; гузарондани кори озмоиши оид ба ташхиси сатҳи фаъолияти нутқии донишҷӯён, коркарди усулҳои пажӯҳиши, гузарондани давраи муқарраркунандаи пажӯҳиши, тафсирни натиҷаҳои ба даст овардашударо дар назар дошт.

Давраи дувум (2013 - 2015) давраи гузаронидани озмоиши ташаккулдиҳанда ва санчишӣ буд. Корҳои таҷрибай-озмоиши тибқи асбобҳои таълимӣ, тавсияҳои усулӣ ва маводҳои дидактикас, ки аз ҷониби муаллиф бо мақсади ташаккулдиҳии фаъолиятнокии нутқии толибимон омода гардидаанд, анҷом дода шуданд.

Давраи савум (2016 - 2018) ташхиси самаранокии технологияи пешниҳодшуда, умумиятдиҳии натиҷаҳои кори озмоиши, коркард ва мураттаб соҳтани маълумотҳои ба даст овардашуда, тавҷехи хулосаҳои асосӣ, ҷамъбаст ва тавсияҳо, натиҷаҳои пажӯҳиши, таҳияи ниҳоии кори диссертациониро фаро мегирифт.

Навғонии илми пажӯҳиши аз инҳо иборат аст:

1. Бори аввал дар илми педагогикаи ҷумҳурӣ методикаи фаъолияти нутқии донишҷӯён дар муассисаи таҳсилоти олии забонӣ омӯхта шуд.

2. Таҳлили вазъи омӯзиши ва таълими забони олмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ гузаронида шуд.

3. Мушкилоти асосии донишҷӯён дар азхудкуни маводи забонӣ аз нуқтаи назари истифодаи он дар фаъолияти маҳсулноки нутқӣ ошкор гардонда шуданд.

4. Технологияи таъмини ташкилӣ-дидактикаи раванди ташаккулдиҳии фаъолияти нутқии донишҷӯён коркард карда шуд.

5. Маҷмӯи шароитҳои лингвистӣ-дидактикаи ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯён дар давраи аввалини таълими забони олмонӣ дар машғулиятҳо оид ба фанни «Амалияни нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ» санҷида, тасдиқ карда шуд.

Аҳамияти назариявии пажӯҳиш аз он иборат аст, ки натиҷаҳои пажӯҳиш саҳми муайян дар омӯзиши маҳсусияти ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯёни ихтисосҳои забонӣ зимни омӯзиши забони олмонӣ дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ дар гурӯҳҳои таълим бо забони тоҷикӣ мебошад; аз лиҳози лингвистӣ, илмӣ-усулий ва психологӣ-педагогӣ методикаи такмилдии сифатҳои фаъолияти нутқии шифоҳии донишҷӯёни таҳассусҳои забонии муассисаи таҳсилоти олӣ асоснок карда шуд; нақши пешбарандаи муносабати шахсиятӣ-фаъолиятӣ бо истифодаи принципҳои таълими дорои тамоюли касбӣ ва коммуникативӣ дар ташаккулдии фаъолиятнокии нутқии донишҷӯёни зимни тадриси озмоиши фанни «Амалия нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ» нишон дода шуд; самаранокии методикаи пешниҳодшудаи ташаккули фаъолиятнокии нутқии донишҷӯёни дар азхудкунии донишҷо, лаёкатҳо ва малакаҳои забонӣ ва салоҳиятмандии коммуникативӣ ба исбот расонда шуд.

Аҳамияти амалии пажӯҳиш аз имконпазирӣ истифодаи низоми коркардшудаи педагогии ташаккулдии фаъолиятнокии нутқи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии забонӣ, омӯзгорони оянда дар шароитҳои раванди воқеии таълим иборат мебошад, ки сифати омодагии касбии донишҷӯёни ва дараҷаи умумии салоҳиятмандии лингвистӣ, нутқӣ ва коммуникативии онҳоро боло мебарад. Натиҷаҳои пажӯҳиш ҳамчунин дар маҷмӯҳои таълимӣ-усулии коркарднамудаи муаллиф (МТУ), ки ба барнома ворид карда шудаанд, силлабусҳо ва мундариҷаи машғулиятҳои курси «Амалия нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ» доир ба забони олмонӣ муаррифӣ гардидаанд, ки онҳо дар факултаҳои ихтисосҳои педагогии муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ бо муваффақият амалӣ гардонда мешаванд.

Асоснокӣ ва Ҷӯёнӣ натиҷаҳои пажӯҳиш тавассути возехияти қоидаҳои аввалияи методологӣ ва назариявӣ; таҳлил ва баҳисобигрии вазъи масъалаи пажӯҳиш дар назария ва амалияи педагогӣ; истифодаи маҷмӯии усулҳои бо ҳадафҳо, вазифаҳо, объект ва мавзӯи пажӯҳиш созгор; тафтиши озмоиши фарзия ва санчиши муваффақонаи кори таҷрибавӣ-озмоиши дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти олӣ; дурустии натиҷаҳои ба даст овардашуда; таҷрибаи бисёрсолаи кори муаллифи диссертатсия дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ таъмин карда шудааст.

Санчиш ва татбикгардонии натиҷаҳои пажӯҳиш. Натиҷаҳои асосии пажӯҳиш дар Паёми ДДОТ ба номи С. Айнӣ, маҷмӯаҳои маводи конференсияҳо инъикос ёфтаанд; аз санчиши зарурӣ гузаштаанд, дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, мизҳои мудаввар ва тренингҳо васеъ баррасӣ карда шудаанд; дар 17 мақола инъикос ёфтаанд, аз ҷумла 3-тои онҳо дар нашрияҳои даврие, ки КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми ФР тавсия кардаанд, ба чоп расидаанд.

Барои ҳимоя қавоиди зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Талаботи имрӯзai мактаби олӣ оид ба омодасозии муаллимони забони ҳориҷии дорои сатҳи баланди донишҷо, лаёкатҳо ва малакаҳо дар соҳаи касби ҳуд, ки забони олмониро ҳамчун воситаи муюширати байнифарҳангӣ ва байналмилалӣ балад мебошанд, зарурати бунёди низоми таъмини дидактикиро ба миён меоранд, ки он ба раванди самаранок ва мақсадноки ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯёни мусоидат мекунад.

2. Ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯёни (шунидан, сухан гуфтан, хондан, навиштан) дар раванди таълими забони олмонӣ дар аудиторияи тоҷикӣ бо фароҳамоварии маҷмӯи шароитҳои лингвистӣ-дидактикий ва психологӣ-педагогӣ: таъмини ташкилӣ-дидактикаи мундариҷаи таълими дорои тамоили касбӣ ва коммуникативӣ; асоси сабабнокии (далелнокии) раванди таълим; самтигирии раванди таълим ба таъсири мутақобилаи забон ва фарҳанг; истифодаи усулҳои фаъолонаи таълим; такя ба таҷрибаи шахсии донишҷӯёни; сифатҳои касбии омӯзгорон восбатагӣ дорад.

3. Шарту шароити раванди таълим, ки ба ташаккулдии фаъолияти нутқии донишҷӯёни тавассути забони олмонӣ ҳамчун забони ҳориҷӣ нигаронида шудааст,

такя ба принсипҳои усулие мебошад, ки моҳияти муносабати коммуникативӣ-фаъолиятиро тартиб медиҳанд: принсипи ягонагии омӯзиши забон ва таълими нутқ; принсипи тамоюли умумии коммуникативӣ ва прагматикии таълим; принсипи тавъамнамоии корҳои таҷдидӣ ва мустақилонаи эҷодӣ; принсипи муттасилии барномаи мактабӣ ва донишгоҳӣ оид ба рушди нутқ; принсипи робитаи мутақобила дар таълими нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ.

4. Воҳиди беҳтарини дидактика, ки ба равиши умумии коммуникативӣ ва амалии таълим мувофиқат менамояд ва барои ташаккули қобилиятҳои нутқӣ хидмат мерасонад, матнҳои навъҳои гуногуни нутқ ва услубҳои функционалӣ дар машғулиятҳои «Амалияи нутки шифоҳӣ ва хаттӣ» мебошанд, ки ба амалияи нутқии касбии мутахассисони оянда нигаронида шудаанд.

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, ҷамъбаст ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Маълумотҳои миқдорӣ дар расмҳо, диаграммаҳо ва ҷадвалҳо инъикос карда шудаанд. Матни диссертатсия 153 саҳифаи чопи компьютериро фаро мегирад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда 215 манбаъро ташкил медиҳад, ки 6-тои онҳо ба забони ҳориҷианд.

МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар муқаддима аҳамияти масъалаи мавриди пажӯхиш асоснок карда шудааст, дараҷаи коркарди мавзӯъ муайян карда шудааст, ҳадаф, объект, мавзӯъ, фарзияи корӣ, вазифаҳо, асоси методологӣ ва назариявӣ, навғонии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалиявӣ тавҷех карда шудаанд, қавоиди асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мегарданд, оварда шудаанд.

Дар боби якум «Асосҳои назариявии рушди фаъолияти нутқии забони ҳориҷии донишҷӯён дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ» масъалаҳои ташаккул ва рушди шахсияти эҷодӣ дар адабиёти иҷтимоӣ-фалсафӣ ва психология-педагогӣ, муносабати шахсияти-фаъолияти ба таълим ҳамчун асоси ташаккулёбии фаъолияти нутқӣ бо забони ҳориҷӣ ва фаъолияти нутқӣ ҳамчун объекти таълим ва азҳудкунии забони ҳориҷӣ дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ баррасӣ карда мешаванд.

Дар пажӯхишҳои психология-педагогӣ таҳсил ҳамчун раванди ташаккулёбии инсон баррасӣ мегардад, ки дар он нақши асосиро усулҳо ва технологияи марбути инкишофи худшиносӣ, худмуайянсозӣ ва худтатбиқгардонии ҷавонон мебозанд ва самти стратегӣ таълими дорои тамоили шахсияти мебошад (В. В. Сафонова).

Пажӯхишгарон ба василаи принсипи робитаи мавҷудаи объективии байнӣ забон ва равандҳои маърифатӣ масоили назарияи педагогии фаъолияти нутқиро ҳал менамоянд (Б. Г. Ананиев, Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, А. А. Леонтьев, В. А. Зимняя, Е. И. Пассов ва дигарон), ҳамчунин масоили ташаккул ва инкишофи нутқи донишҷӯён, маҳорати нутқи шифоҳӣ, фарҳангӣ нутқ ва муоширати нутқӣ дар маҷмӯъ ошкор гардонда мешаванд (М. М. Бахтин, М. С. Каган, Б. Г. Ананиев, В. В. Сафонова, В. П. Фурманова, Г. С. Тер-Минасова ва дигарон).

Ба масъалаҳои фарҳангӣ нутқ дар назарияи педагогии фаъолияти нутқӣ, ки ҳамчун яке аз зуҳуроти назарраси вазъи маънавии инсон, фарҳангӣ тафаккури ўхидат мерасонад, таваҷҷуҳи зиёд дода мешавад (А. В. Бутенко, Л. С. Виготский, Н. В. Кузмина). Инчунин асоси мундариҷавӣ ва қисматҳои тартибии фаъолияти нутқӣ, ки василаи муқтадири ташаккули шахсияти мутаносибан инкишофёфта мебошад, мавриди баррасӣ қарор мегиранд (А. Г. Асмолов, Н. В. Дубинин, В. А. Қан-Қалик, Г. И. Кочерян, К. Д. Никандров). Дар асоси мураккабсозии ҳама қисматҳои он, вариантҳои муҳталифи муоширати нутқии муаллим ва донишҷӯён, дар асоси муносабатҳои байнӣ субъектҳо такомули фаъолияти нутқӣ дар раванди таълим ба амал меояд.

Имрӯз масъалаи таълими забонҳои ҳориҷӣ дар мактаби олий яке аз масъалаҳои умдаи маорифи муосир ба ҳисоб меравад. Дар назди ҳайати омӯзгорон масъалаи

ташаккулдиҳии шахсияте меистад, ки дар муоширати байнифарҳангӣ фаъолона ширкат меварзад. Доностани заминаи байнифарҳангӣ барои ташаккули донишҳои коммуникативӣ хеле муҳим аст. Дар ин робита муаллими забони ҳориҷӣ бояд анъана ва таомулҳои мамлакатеро, ки забонаш мавриди омӯзиш қарор гирифтааст, хуб донад. «Омӯзиши фарҳанг ва забон дар худ ғояҳои умумимаърифатиро фаро мегирад, рушди шахсиятро таъмин месозад ва сабабнокии таҳсилӣ толибильмонро тақвият мебахшад. Сабабнокии мусбат дар асоси рушди манфиатҳои маърифатӣ ва азхудкунии донишҳо, малакаҳо ва қобилиятҳои нав ташаккул меёбад» (В. С. Аванесов).

Мутахассиси дорои низоми боз, мустақил, чандир ва устувори шахсият барои қабули ҳаллҳои ғайриодӣ дар ҳолати ғайричашмдошт қобилиятнок аст. Олимони гуногун (А. Г. Асмолов, И. Л. Бим, О. С. Газман, Д. Латифов, Х. Г. Сайфуллоев, В. А. Сластенин, Л. С. Подимова ва дигарон) вобастагии пайдоиши ин сифатҳоро дар омӯзгори ояндаи 3Х аз фарҳангӣ рушдёфтai педагогӣ муайян кардаанд, ки дар ин зимн яке аз қисматҳои фарҳангӣ муоширати нутқӣ, ҳамчун асоси бадастоварии мақсадҳои қасбӣ мебошад.

Вазифаи асосии муаллими 3Х аз инкишофдиҳии лаёқати муҳассилин ҷиҳати омӯзиши 3Х иборат аст. Барои ташаккули малакаҳои муошират қобилиятҳои умумизабонӣ, зеҳнӣ ва маърифатии муҳассилин муҳиманд. Вазифаи омӯзгори 3Х-ро ташаккул додани шахсияте ташкил мекунад, ки коммуникатсияи байнифарҳангиро гузарондан метавонад. Яъне донишҷӯён бояд вижагиҳои фарҳангӣ ва иҷтимоии мамлакати мавриди омӯзишро равшан тасаввур кардан тавонанд. Пуррагии иттилооти забонӣ ва фарҳангӣ барои инкишофи ғояи умумимаърифатие, ки ба ташаккули шахсияти толибильмон ва афзоиши сабабнокии онҳо мусоидат мекунад, аҳамиятнок аст. Танҳо дар сурати рушд ёфтани рағбати маърифатӣ дар донишҷӯён ва пайдо шудани талабот барои дарёфти донишҳо, малакаҳо ва қобилиятҳо оид ба ташаккули сабабнокии мусбат сухан гуфтан мумкин аст.

Маълум аст, ки дар таълими 3Х усулҳо ва технологияҳои гуногуни таълим вучуд доранд ва дар ин масъала мақоми пешбарандаро ба усулҳо ва технологияҳое медиҳанд, ки ба муносибати шахсияти-фаъолияти асос ёфтаанд (Н. А. Алексеев, И. Л. Бим, Е. В. Бондарева, Л. С. Виготский, П. Я. Галперин, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Сериков, Д. Б. Элконин, И. С. Якиманская ва дигарон). Марбут ба ин И. А. Зимния зикр менамояд: «Мувофиқи муносибати шахсияти-фаъолияти, ки мо онро тафсир мекунем, дар маркази таълим ҳуди таълимиранда, ташаккули шахсияти ў ба василаи фанни таълими мушахҳас меистад. Раванди таълим ҳамчун ташкил ва идоракунии фаъолияти таълими таълимиранда дар муоширати педагогӣ бо муаллим баррасӣ мегардад. Ин ҳам муҳим аст, ки ба сифати объекти таълим инчунин фаъолият, маҳз фаъолияти нутқӣ дар забони мавриди омӯзиш бо ҳамbastagии чунин навъҳои он, мисли гапзаний, шунидан, хондан, навиштан, тарҷума, амал менамояд».

Инкишофи фаъолиятнокии нутқӣ дар пажӯҳиши мо ба принсипҳои муносибати шахсияти-фаъолияти асос меёбад, ки чунинҳоро пешбинӣ мекунад:

- 1) асоси таълими шахсияти толибilm;
- 2) идоракунии фаъолияти таълими шогирд, ҳамчун субъекти ташаккулёбанда;
- 3) ташкилдиҳии мундариҷаи фанни маводи таъlimӣ;
- 4) раванди азхудкунии тарзҳои фаъолияти нутқӣ;
- 5) ташкилдиҳии раванди таълим ҳамчун ҳамкории муаллим ва толибilm;
- 6) ба роҳ мондани раванди педагогӣ ҳамчун ҳамкории шарикӣ дар муносибат бо толибilm;
- 7) амалий гардондани ҳамкории таълими муаллим ва донишҷӯён дар шакли фаъолияти коммуникативӣ ва педагогӣ (И. А. Зимняя).

Барои ба амал ҷорӣ намудани принсипҳои номбурда дар раванди таълим ҳамкории таълими субъектҳоро таъмин кардан зарур аст. Таълими марказонидашуда раванди таълими дутарафаро ошкор месозад, ки дар он сифатҳои шахсӣ ба воситаи пешниҳод ва ҳалли масъалаҳои таълими нутқӣ рушд меёбанд. Ҳадафи мушаххас дар таълими муошират «...инкишоф додани лаёқати нутқии талаба ва ба таври созгор ташкил кардани фаъолияти нутқии худ дар ҳолатҳои мушаххас бо воситаҳо ва тарзҳои забонӣ мебошад» (И. И. Никитина). Яъне 3Х вазифаи иҷтимоигардонӣ, ошно намудан бо арзишҳои фарҳангиву таърихиро иҷро мекунад ва ташаккули амалкарди иҷтимоии толибilmро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи мушаххаси фарҳангӣ ба иҷро мерасонад.

Бо ҳамин мо сифати нави таълимро ба даст меоварем, ки зимнан дар толибilm муносибати созгор бо шахсияти ў ташакkul мёбад, муносибат дар фаъолияти ў ва муҳити атроф зоҳир мешавад. Муносибати шахсиятӣ-фаъолиятӣ ба инкишофдиҳии маҳсулноки манғиатҳои инфиродӣ ва иҷтимоии муҳассилин мусоидат менамояд. Муносибати зикршуда ҳангоми таълими 3Х ба ҳалли масъалаҳои зерин мусоидат мекунад:

инкишоф додани сифатҳои шахсияти толибilm, таваҷҷӯҳ, тафаккур, хотираи ў дар раванди иштироки ў дар муошират, бозиҳои нақшӣ;

инкишоф додани доираи эмотсионалии толибilmон дар раванди бозиҳои омӯзонанда, спектаклҳои таълими, озмун ва мусобиқаҳо;

ошно гардондани толибilm ба таҷрибаи иҷтимоӣ ҳангоми бо забони хориҷӣ бозидани нақшҳои муҳталиф дар ҳолатҳои бозигие, ки барои муоширати хонаводагӣ, майшӣ ё таълими хос мебошанд;

инкишоф додани лаёқатҳои маърифатӣ ва қобилияти бо ҳамсолон дар гурӯҳи ҳурди таълими ҳамкорӣ кардан (А. Н. Шукин).

Мо чунин меандешем, ки самаранокии амалий гардондани муносибати шахсиятӣ-фаъолиятӣ ба ташаккули фаъолиятнокии нутқии донишҷӯён -- муаллимони ояндаи забони хориҷиро шароитҳои зерини педагогӣ таъмин мекунанд:

фаъол гардондани қисми таркибии сабабнокӣ-арзишии кори таълими ва беруназдарсӣ дар асоси азхудкуни тарзҳои муоширати нутқӣ;

ҳамгирои байнифанние, ки кори мақсаднок ва мураттаби омӯзгорро доир ба таъмини ягонагии маърифат ва муошират ба шаклҳои гуногуни ҳамкории муколамавӣ пешбинӣ мекунад;

дар амал ҷорӣ гардондани ягонагии арзишӣ-маънавии вазифаҳои фарҳангӣ муоширати нутқӣ дар таълими фарҳангӣ идроқ, ифода, таъсиррасонӣ;

ташаккулдиҳии мақсадноки асоси тамоюлии амалиёти нутқие, ки онро низоми тамоюлҳо ба вучӯд меорад ва ҳолати мушаххаси муошират омил мегардад;

аз ҷониби муаллимон таъминсозии дастгирии илмӣ-усулии маҳсус ташкилкардашуда дар азхудкуни тарзҳои амалигардонии муносибатҳои субъектӣ дар раванди таълим.

Ташакkul додани лаёқатҳои муоширати касбии нутқии эҷодкорона яке аз асосҳои бадастоварии мақсадҳои касбӣ дар фарҳангӣ педагогӣ мебошад. Тибқи ақидаи В. А. Сластенин, ҳангоми «омӯзиши 3Х донишҷӯён донишҳо ва қобилиятҳоеро ба даст меоваранд, ки онҳо ба ифҳои иқтидори азими шахсият ва ҳусусияти эҷодкоронаи муоширати касбӣ мусоидат менамоянд. Ҷанбаи масъалаи таълими муошират дар ҷаҳорҷӯбай парадигмаи ба шахсият нигаронидашудаи таҳсил ҳал мешавад».

Дар пажӯҳиши мо муносибати шахсиятӣ-фаъолиятӣ дар ҳамоҳангсозии амалиёти муаллим ва донишҷӯён ҳамчун ягонагии инҳо баррасӣ мегардад:

а) тарзҳои ташкили фаъолияти якҷояи муаллим ва донишҷӯён барои ташаккулдиҳии ҳамдигарфаҳмӣ ва муносибатҳои байніҳамдигарӣ;

б) маҷмӯи робитаҳо ва таъсиррасониҳои мутақобилаи муаллим ва донишҷӯён дар раванди фаъолияти якҷоя ва рушди шахсӣ.

Зимни фаъолияти бо ҳам созгари муаллим ва донишгчүү муҳассилин донишхо, қобилиятхо, малакаҳо ва сифатҳои шахсиятии нав ба даст меоранд, муаллим дар интихоби усулҳо ва тарзҳои босамараи таълим, ки ба азхудкунии пурраи маводи забонӣ оид ба забони хориҷӣ мусоидат мекунад, мадад мерасонад.

Стандарти давлатии таҳсилотии таҳсили олии касбӣ ичрои маҳсусиятҳои касбӣ-педагогиро дар таълими ЗХ, вазифаҳои педагогии хатмкунандагони оянда талаб менамояд. Вобаста ба ин, фанни «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ» (АНШХ) дар муассисаҳои педагогӣ равиши коммуникативӣ ва касбӣ дорад. Ҳадафи асосии фанни АНШХ таълими қобилияти мусоидат ҳам дар зиндагии рӯзмарра ва ҳам дар соҳаи касбӣ-фарҳангӣ мебошад. Дар назди муассисаи таҳсилоти олий вазифаи ташаккул додани лаёқат ва омодагии донишгчӯу ба коммуникатсияи байнифарҳангӣ ва инкишоф додани қобилияти хаттӣ (хондан, навиштан) ва шифоҳӣ (сухан гуфтан, шунидан) дар мусоидати забони хориҷӣ меистад.

Муносибати мусир зимни омӯзиши ЗХ дар донишгчӯён лаёқатҳои мусоидати нутқиро ташаккул медиҳад, ки он дар ҳолати мушаххаси касбӣ, корӣ ва илмӣ таҷассум меёбад. Омодасозии мутахассисон аз ташаккулдиҳии чунин лаёқатҳое иборат аст, ки онҳо барои ичрои робитаҳои касбӣ бо забони хориҷӣ дар доираҳо ва ҳолатҳои муҳталиф имконият фароҳам овардан битавонанд.

Дар пажӯҳиши мо раванди таълими фарҳангӣ мусоидати нутқи донишгчӯён ва муаллимон инҳоро фаро мегирад:

- 1) дар донишгчӯён ва омӯзгорон ташаккул додани талабот ба фарҳангӣ мусоидати нутқӣ ҳамчун воситаи самарабахши тарбияи шахсият;
- 2) воридсозии онҳо ба фаъолияти пурциддуҷаҳди маърифатӣ оид ба азхудкунии фарҳангӣ мусоидати нутқӣ;
- 3) ташаккул додани муносибати эмотсионалӣ ба риоя кардан ва риоя накардани талаботи фарҳангӣ мусоидати нутқӣ;
- 4) ташаккулдиҳии амалии қобилиятҳо ва малакаҳо, ки бо фарҳангӣ мусоидати нутқӣ вобастагӣ доранд;
- 5) инкишоф додани лаёқатҳо доир ба зухури қӯшишҳои иродавие, ки барои рафъи мушкилоти дучоршавандай марбут ба риояи фарҳангӣ мусоидати нутқӣ имкон медиҳанд (Т. Н. Онкудаева).

Ҳамин тарик, фарҳангӣ мусоидати нутқӣ амнияти коммуникативии шахси алоҳида ва ҷомеаро дар маҷмӯӯ таъмин карда, ба амалигардонии вазифаҳои асосии мусоидати бомуваффакияти нутқӣ -- мубодилаи пурраи иттилоот, якдигарро идрок намудан ва фахмидани ҳамсӯҳбатҳо, коркарди стратегияи умумии ҳамкориҳои субъектҳои мусоидат менамояд.

Натиҷаи кори мураттаб, муттасил ва мақсаднок бояд малакаҳои фарҳангӣ мусоидати нутқӣ шаванд. Маҳз онҳо сифатномаи шахс ҳоҳанд гардид. Ин кори заҳматталаб бар болои фарҳангӣ мусоидати нутқии муаллимон ва донишгчӯён бояд дар навъҳои муҳталифи фаъолият ва мусоидат дар кори таълимӣ ва гайритаълимӣ инъикос ёбад, баъзан бояд дар таълими фарҳангӣ мусоидати нутқӣ меъёри ҳуқук ва ахлоқ шавад.

Аҳамиятнокии муайян соҳтани роҳҳо ва воситаҳои таълими фарҳангӣ мусоидати нутқии донишгчӯён, бешубҳа, «... донишгчӯён ва муаллимони дар аудиторияи донишгчӯён мусоидаткунандаро натанҳо ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ мусоидати нутқӣ, балки ҷиҳати баланд бардоштани фарҳангӣ шахсӣ дар маҷмӯӯ таъмин менамояд, ҳамчунин шахсиятро аз таҳрибкориҳои педагогӣ ҳифз мекунад, бомуваффакияти таҳсилро таъмин мекунад ва барои мусоидати байнишахсии нутқӣ дар сатҳи баланди касбӣ роҳ мекушояд» (Т. Н. Онкудаева).

Ҳамин тавр, талаботе, ки ба мутахассисони мусири дорои маълумоти олий пеш гузошта мешаванд, дар онҳо мавҷуд будани донишҳои амиқи касбӣ, сатҳи зарурии салоҳиятмандии коммуникативӣ ва сатҳи баланди фарҳангӣ мусоидати нутқиро пешбинӣ мекунанд.

Яке аз захираҳо дар ҷараёни омодасозии мутахассиси дорои сатҳи баланди салоҳиятмандии коммуникативӣ дар муассисаи таҳсилоти олӣ омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва дар мавриди мо забони олмонӣ ҳамчун забони муоширати байнифарҳангӣ мебошад.

Дар боби дувуми пажӯҳиши «Шароитҳои лингвистӣ-дидактикаи фаъолиятнокии донишҷӯён дар раванди таълими забони олмонӣ» таҳлили мушкилоти асосии вобаста ба азҳудкуни маводи забонӣ аз дидгоҳи истифодаи он дар амали фаъолонаи нутқӣ сомон дода мешавад, таъмини ташкилӣ-дидактикаи раванди ташаккули фаъолияти нутқии донишҷӯён баррасӣ ва натиҷаҳои кори таҷрибабӣ-озмоиши оид ба беҳтаргардонии шароитҳои фаъолияти нутқии донишҷӯён пешниҳод карда мешаванд.

Ҳангоми омӯзиши забонҳои гайримодарӣ такя ба донистани забони модарӣ барои рушди тафаккури лингвистӣ дар толибилимон ҳамчу лаёқати чӣ гуна дуруст муқоиса намудани фактҳои грамматикии мушобехи якчанд забон, ки ҳамон як шаклу муҳтавои мундариҷавиро ифода мекунад, бо истифодаи восита ва тарзҳои гузариш аз як забон ба дигар забон бо яке аз онҳо фикри ҳудро дақиқу равшан ифода кардан мусоидат менамояд.

Дар асоси маълумотҳои тавассути методика ва илмҳои ба ҳам наздик андӯхташуда, инчунин бо баҳисобигрии таҳлил ва ҳулосаи кори муассисаи таҳсилоти олӣ беҳтаргардонии мундариҷа ва усулҳои таълиму тарбияи донишҷӯён дар машғулиятҳои забони хориҷӣ амалӣ карда мешавад. Мо дар ду самт ҷустуҷӯи роҳҳои тақмилдиҳии мундариҷаи таълимро гузарондем: якум, мураттабсозии мундариҷаи таълими забони хориҷӣ бо дарназардошти дурнамо, он асосан дар сатҳи факт ба амал ҷорӣ карда мешавад; дувум, таҷдиди назар, равшаниандозӣ, ислоҳи мундариҷаи таълим дар маҷмӯъ ва унсурҳои ҷудогони он дар ҷаҳорҷӯбаи китобҳои дарсӣ. Донишҷӯён асосан бо сабаби нокомилии мундариҷа ва методикаи таълим дараҷаи зарурии донишҳо, қобилиятҳо ва малакаҳоро ба даст овардан наметавонанд.

Мо ошкор намудем, ки норасоҳои номбурдаро ду сабаби асосӣ дар ҷараёни кори пажӯҳиши мо ба вучӯд овардааст. Бо амалияни кори муассисаи таҳсилоти олӣ, ки дар он ҷо бештар аз ҳама усулҳои анаъанавиро истифода мебаранд ва кор оид ба рушди нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ бо азёдкуни зоҳирӣ аҳбор ва муколамаҳо иваз карда мешавад; таваҷҷӯҳи бештар ба шаклҳои меҳаникӣ бар зарари шаклҳои эҷодкорона нигаронида мешавад, хониш ҳамчун васила, на ҳадафи таълим, пазируфта мешавад, бинобар ин донишҷӯён асосан техникаи хонишро меомӯзанд, на дарёғти иттилои маъноии матнро.

Чунин ҳулоса баровардан мумкин, ки ин ба ноуҳдабарои омӯзгор ҷиҳати машғулиятҳоро натиҷабаҳш тарҳрезӣ кардан, ҳамкории маҳсулноки муаллим ва донишҷӯёнро танзим намудан; кори донишҷӯёнро дар машғулиятҳо пурра фаъол гардондан, технологияи навро истифода бурдан, дар раванди таълим бо забони хориҷӣ муошират ба роҳ мондан вобаста мебошад. Бар изофаи ин ҳама, китобҳо барои муаллимон ҳам нокомиланд, ки дар онҳо қавоид, вазифаҳои таълимӣ-тарбиявии ҳар машғулият ҷандон дақиқ пешниҳод карда нашудаанд; на ҳама машқҳои дар маҷмӯъҳои таълимӣ-усулий пешниҳодшуда аз лиҳози амалӣ самараноканд (Дар диссертатсия дар мисоли фанни АНШҲ ҳусусиятҳои таълими анъанавӣ муфассал баён карда шудаанд).

Ҳадафи озмоиши таълимдиҳанда аз тафтиши фарзияи ба миён гузошташуда ва санчишу тасдиқи методикаи пешниҳодшудаи инкишоф ва ташаккули нутқи шифоҳии донишҷӯёни ихтисосҳои забонии (забони олмонии) муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ иборат буд.

Татбиқи ҳадафи дар пеш гузошташуда инҳоро пешбинӣ менамуд:

1) коркард намудани методикаи рушди фаъолияти нутқӣ дар машғулиятҳои забони олмонӣ оид ба фанни «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ»;

2) таҳияи кардани барномаи озмоиши таълимдиҳанда ва муайян кардани самарарабахшии методикаи пешниҳодшуда оид ба ташакқулдиҳии фаъолияти нутқи шифоҳии донишҷӯён.

Дар раванди таълими озмоиши чунин усулҳои пажӯҳиши, мисли назорат аз болои раванди таълим, сухбатҳо бо донишҷӯён ва муаллимон, тестҳои васатӣ ва натиҷавӣ, озмоиши ва усули коркарди сифатӣ ва миқдории маълумотҳои ба даст овардашуда мавриди истифода қарор гирифтанд.

Ҳамчун заминаи озмоишии пажӯҳиши курсҳои якум ва дувуми шуъбаҳои факултаи забонҳои романӣ-германий ДДОТ ба номи С. Айнӣ ва факултаи забонҳои хориҷии ДДЗТ ба номи С. Улугзода хидмат карданд. Ҳамагӣ 260 донишҷӯ (ҳашт гурӯҳи академӣ).

Барномаи таълими озмоиши ҳадафи ба донишҷӯён омӯзондани озодона ва босаводона истифода бурдани воситаҳои забонӣ дар доираи фаъолияти касбӣ ва таълимиро пайгирий менамуд: интиҳоб карда тавонистани маводи нутқӣ мувоғики талаботи барнома; дуруст истифода бурда тавонистани воситаҳои забонӣ мувоғики меъёрҳои забони олмонӣ; ёфта тавонистани иштибоҳҳои лексикӣ, грамматикӣ ва услубӣ дар матнҳои сабқу навъҳои гуногуни нутқ ва гайра.

Ноил гаштан ба ҳадафи дар пеш гузошташуда дар рафти машғулиятҳои амалии АНШҲ сомон дода мешавад, ки зимнан донишҷӯён донишҳои назариявӣ ва амалиявӣ ба даст меоваранд, оид ба ташакқулдиҳии қобилиятҳо ва малакаҳо ва пешгирий ва рафғи ҳама навъҳои иштибоҳҳо дар нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ машқҳо иҷро менамоянд. Ҳангоми гузаронидани кори таҷрибавӣ-озмоиши мӯнишӣ мӯнишӣ намудҳои супоришиҳо ва машқҳоро истифода бурдем:

- 1) машқҳои бозигие, ки сабабнокӣ ба омӯзиши забонро инкишоф медиҳанд;
- 2) машқҳое, ки ба инкишофи мустақилият ва фаъолиятнокии донишҷӯён нигаронида шудаанд;
- 3) машқҳое, ки ба инкишофи муоширати нутқӣ нигаронида шудаанд.

Ҳангоми коркарди барномаи таълими таҷрибавӣ принсипҳои зерини усулий ба ҳисоб гирифта шуданд:

принсипи ягонагии омӯзиши забон ва таълими нутқ;

принсипи тамоюли умумии коммуникативӣ ва прагматикии таълим;

принсипи тавъамии корҳои мустақилонаи таҷдидӣ ва эҷодӣ дар ҳар давраи таълим;

принсипи пайдарпайии барномаи мактабӣ ва донишгоҳӣ оид ба рушди нутқ;

принсипи робитай мутақобила дар таълими нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ.

Дар барномаи таълими таҷрибавӣ нақши муҳимро мундариҷаи таълим, яъне истифодаи маводи дидактикаи маҳсусан интиҳобкардашуда ва усулҳои таълими он мебозад.

Мо бар он ақида будем, ки барои рушди фарҳанги муоширати нутқии донишҷӯён раванди таълимиро ба фароҳамоварии шароитҳо барои ташаккули салоҳиятмандии коммуникативӣ нигаронидан зарур аст. Ба ин усулҳои мухталифи инноватсионӣ ва интерактивии ташкили машғулиятҳои таълимиӣ, шаклҳои гайристандартии машғулиятҳои дарсӣ, фаъолияти аз лиҳози касбӣ аҳамиятноки беруназдарсӣ ва муоширати корӣ мусоидат менамоянд. Муҳитеро ба вучуд овардан лозим аст, ки дар он донишҷӯ ҷойи худро ёбад, эътиборнокии худро ҳис кунад, ки он ба фаъолшавии рафтори нутқӣ ва фаъолияти коммуникативии донишҷӯён, рушди сабабҳои маърифатӣ ва касбӣ мусоидат ҳоҳад кард. Таъсири педагогӣ ба идроқи фардияти шаҳсии худ, таҳrik бахшидан ба рефлексия, фароҳамсозии ҳудтатбиқгардонии фаъолона дар раванди таълиму тарбия хеле муҳим аст.

Дар машғулиятҳо бо донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши мӯнишӣ намудем, ки принсипи ҳамкории колективӣ, муоширати шаҳсӣ ва ташкили нақшии раванди таълимиро барои баланд бардоштани сатҳи салоҳиятмандии коммуникативӣ ва ноил гаштан ба мулоҳизаронии озодонаи нутқӣ истифода барем.

Машгулияти таълимӣ дар атрофи вазъе, ки ба вазъи воқеӣ наздик буд, гузаронда шуд, дар ин зимн грамматика, лексика, нутқи шифоҳӣ ё хаттӣ воситаи ташаккулдиҳии рафтори фаъолонаи нутқи донишҷӯён буданд. Машгулиятҳо дар шакли мубоҳисаҳо, муаррифиҳои гурӯҳӣ, конференсияҳо, мушовараҳои корӣ, «мизҳои мудаввар», гуфтушунидҳо гузаронида шуданд, яъне шаклҳое мавриди истифода қарор гирифтанд, ки дар зимни онҳо муюширати корӣ амалӣ мегардад.

Таълими забони хориҷӣ бояд ба ташаккулдиҳии малакаҳои фаъолияти нутқии забони хориҷӣ дар асоси коммуникативӣ нигаронида шавад. Коммуникативият ҳамчун воситаи муюшират шарти зарурии иҷрои муваффақонаи ташкили сохторӣ-мантиқии маводи таълимӣ мебошад. Пас, таълими забони хориҷӣ дар асоси ташкили сохторӣ-мантиқӣ бо ташаккулдиҳии малакаҳои гуфтугӯй-нутқӣ, бо ташкили ҳолатҳои нутқӣ вобастагӣ дорад.

Натиҷаҳои таълим. Барои ошкор соҳтани сатҳи рушди фаъолияти нутқии донишҷӯён се буриши санчишии кори таҷрибавӣ-озмоишӣ гузаронда шуд. Дар буриши яқум ба донишҷӯёни курси якуми гурӯҳҳои санчиший (ГС) ва озмоишӣ (ГО) се навъи супориш, ки аз лиҳози дараҷаи мураккабӣ фарқ мекарданд, дода шуд. Зимни гузаронидани кори озмоишӣ воситаҳои гуногуни аёни истифода бурда шуданд.

Натиҷаҳои буриши яқумро меорем.

Чадвали 1

Маълумотҳо оид ба сатҳи рушди фаъолияти нутқии донишҷӯёни ГС ва ГО

Гурӯҳҳо	Супоришҳо	Натиҷаҳои иҷрои супоришҳо		
		Пурра кардаанд	иҷро кардаанд	Қисман кардаанд
		(фоиз)	(фоиз)	(фоиз)
ГО	супориши 1	59,5 %	37,4 %	3,1 %
	супориши 2	56,9 %	33,8 %	9,3 %
	Супориши 3	61,3%	33,1 %	5,6%
ГС	Супориши 1	28,1 %	36,9 %	35%
	Супориши 2	34,4 %	36,9 %	28,8%
	супориши 3	28,1 %	26,9 %	45%

Тавре аз ҷадвали 1 дида мешавад, сатҳи иҷрои супоришҳо аз ҷониби донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоишӣ аз сатҳи гурӯҳҳои санчиший ба маротиб болост, ки ин самаранокии методикаи коркарднамудаи моро доир ба омӯзиши забони олмонӣ тасдиқ мекунад. Фоизи иҷрои супоришҳо ба ҳисоби миёна аз рӯи ҳама супоришҳо дар гурӯҳи озмоишӣ нисбат ба гурӯҳи санчиший баланд аст. Миқдори супоришро иҷро накардагон оид ба ҳама супоришҳо дар гурӯҳи санчиший ба ҳисоби миёна бештар аз 30,0 %-ро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки дар ГО ин фоиз ба 6,0 % баробар мебошад.

Ин бори дигар фарзия моро оид ба баланд бардоштани самарабахшии омӯзиши забони олмонӣ бо истифода бурдани усуљҳои фаъол ва технологияҳои мусосир тасдиқ мекунад.

Буриши дувум ба ошкоргардонии сатҳи донишҳои грамматикии донишҷӯёни ГС ва ГО равона карда шуда буд. Аз рӯи супориши № 1 ба донишҷӯён пешниҳод карда шуд, ки чумла тартиб диханд. Ҳамзамон дар баргахо (карточкаҳо) маҷмӯи вожаҳо пешниҳод карда шуда буд, ки донишҷӯён бояд тибқи онҳо мустақилона чумла месоҳтанд. Аз донишҷӯён ҳоҳиш карда шуд, ки чумлаҳои дори нутқи

бевоситаро бо нутқи бавосита дар супориши № 2 иваз намоянд. Ин навъи кор мураккабтар аст ва ба он нигаронида шуда буд, ки донишчӯён тавонанд мувофиқати замонҳоро дуруст истифода баранд, барои ин онҳо бояд ин қоидашоро бидонанд. Супориши навбатии № 3 аз табдил додани чумлаҳои дорои нутқи бевосита бо бавосита иборат буд.

Чунин супоришҳо дар охири нимсолаи якум ба донишчӯёни курси 1 пешниҳод карда шуданд. Натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоиши дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.

Ҷадвали 2

Маълумотҳо оид ба сатҳи донишҳои грамматикии донишчӯёни ГС ва ГО

Гурӯҳҳо	Супоришҳо	Натиҷаҳои иҷрои супоришҳо		
		Пурра иҷро карданд	Қисман иҷро карданд	Иҷро накарданд
		(фоиз)	(фоиз)	(фоиз)
ГО	Супориши 1	70,5 %	26,4 %	3,1 %
	Супориши 2	76,9 %	24,8 %	8,3 %
	Супориши 3	71,3%	25,1 %	3,6%
ГС	Супориши 1	25,1 %	33,0 %	35,9%
	Супориши 2	24,4 %	49,9 %	25,8%
	Супориши 3	26,1 %	24,4 %	45,5%

Чунон ки аз ҷадвали 2 дида мешавад, сатҳи иҷрои супоришҳо аз ҷониби донишчӯёни гурӯҳҳои озмоиши аз сатҳи гурӯҳҳои санҷиши ба маротиб баланд аст, ки самаранокии методикаи коркарднамудаи моро доир ба омӯзиши озмоишии забони олмонӣ ба исбот мерасонад.

Буриши савум, буриши ҷамъбастии кори озмоиши ба ошкорсозии сатҳи фаъолиятнокии нутқии донишчӯён нигаронида шуда буд. Бо ин мақсад усули нақли матн ба забони олмонӣ истифода бурда шуд. Ба донишчӯёни курси дувум матни иборат аз 1800 аломат пешниҳод карда шуд. Meine Pläne für die Zukunft (Таҳсил ва нақшаҳои оянда).

Ба матни мазкур супоришҳои зерин пешниҳод карда шудаанд:

а) матнро ба гурӯҳҳои маънӣ тақсим намуда, дар шакли сарлавҳаҳо нақша тартиб додан;

б) дар ҳар қисми маънӣ суолҳо тартиб додан ва вожаҳои калидиро ҷудо кардан;

в) вожаҳо ва ибораҳои ношиносро аз матн навишта гирифтан;

г) ба суолҳо посух дода ва ба вожаҳои калидӣ такъя намуда, матнро нақл кардан;

д) чумлаҳои алоҳтдаро таҳлил кардан, вижагиҳои грамматикӣ ва лексикии забони хориҷиро дар хотир барқарор намудан ва алалхусус қадом вактро истифода бурдан, қадом ибораҳоро кор фармудан.

Ҳангоми баҳодиҳии нутқи шифоҳӣ, коммуникативии донишчӯён зимни нақл мо бузургиҳои зеринро ба асос гирифтем:

1. Мутобиқати нақл ба мавзӯъ.
2. Ҳаҷми нақли матн.
3. Мутобиқати нақл ба мазмуни асосии матн.
4. Мантиқнокӣ ва пайдарпайии нутқ.
5. Риояи меъёрҳои грамматикӣ.

Аз рӯи нақли матн се сатҳ чудо карда шуд: баланд, миёна ва паст. Натиҷаҳо дар ҷадвали 3 нишон дода шудаанд. Ба натиҷаҳои озмоиши мазкур мегузарем.

Ҷадвали 3

Сатҳи муқоисавии фаъолияти нутқии донишҷӯён оид ба забони олмонӣ дар шароитҳои таълими озмоиши

Бузургихои асосӣ	Сатҳи баланд		Сатҳи миёна		Сатҳи паст	
Гурӯҳҳо	озм	санҷ	озм	санҷ	озм	санҷ
Мутобиқати нақл ба мавзӯ	72.5	28.5	16.0	33.5	11.5	39.0
Ҳаҷми нақли матн	69.0	28.0	15.5	42.5	15.5	35.5
Мутобиқати нақл ба мазмуни асосии матн	72.5	29.5	18.0	44.5	9.5	26.0
Мантиқнокӣ ва пайдарпайии нутқ	72.0	29.5	15.5	32.0	13.5	39.5
Риояи меъёрҳои грамматикӣ	85.0	35.5	12.0	29.5	3.0	35.0
Ҳамагӣ ба ҳисоби фоиз	77.0	29.4	13.5	35.6	9.5	35.0

Тавре аз маълумотҳои ҷадвали 3 оид ба ошкорсозии сатҳи фаъолиятнокии нутқӣ, яъне донишҳо, қобилиятҳо ва малакаҳои забонӣ доир ба салоҳиятмандии нутқи донишҷӯён бармеояд, натиҷаҳои таълими озмоиши дар гурӯҳҳои озмоиши аз рӯи ҳама бузургихо нисбат ба маълумотҳои гурӯҳҳои санчиши ба маротиб афзалият доранд.

Равшан аст, ки барои таҳлили муфассали натиҷаҳои кори озмоиши аз рӯи ҳар бузургӣ зарурат нест, зеро самаранокии он аён мебошад. Ба ҳисоби миёна 77.0 %-и посухдиҳандагон аз ГО натиҷаҳои баланд ва 13.5 % сатҳи миёна нишон доданд, ки дар маҷмӯъ 90.5 %-ро ташкил дода, доир ба ташаккулёбии басо назарраси салоҳиятмандии нутқӣ ва коммуникативии донишҷӯён шаҳодат медиҳад. Дар муқоиса бо ГС наттаҷаҳои ГО се баробар бартарӣ доранд.

Дар асоси пурсиши шифоҳӣ (усули нақл) мукаррар карда шуд, ки аксарияти донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши донишҳои барои омодасозии матн дар мувофиқат бо матни он, маънои асосии он; дониш оид ба тарзҳои ҷамъоварӣ ва мураттабсозии матн барои нақл; донишҳо оид ба воситаҳои ифоданокии нутқи шифоҳӣ; дониш оид ба меъёрҳои забони адабиро пурра азбар кардаанд.

Ҳамин тариқ, оид ба самарабахшии усулҳои истифодашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки ин дар натиҷаҳои нисбатан баланди донишҷӯёни ГО вобаста ба мавзӯи мулоҳизаи шифоҳиро васеъ күшодан, маънои асосиро дар чаҳорҷӯбаи мавзӯъ ошкор сохтан, нақлро мувофиқи меъёрҳои забони адабии олмонӣ таҳия кардан ифода ёфт.

Таҳлили натиҷаҳои таълими таҷрибайӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши бо сабаби методикаи истифодабурдашуда доир ба фанни «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ» дар забони олмонӣ сатҳи қиёсан баландтар нишон доданд. Нишондодҳои сифатӣ ва миқдории натиҷаҳои озмоиши таълимдиҳанд аз он шаҳодат медиҳанд, ки методикаи пешниҳодкардаи мо ҷиҳати такмилдиҳӣ ва ташаккулдиҳии фаъолиятнокии нутқии донишҷӯён ба сатҳи фарҳангӣ нутқӣ ва муоширати нутқии донишҷӯён таъсири мусбат мерасонад.

Дар **ҷамъbast** пажӯҳиши сомондодашуда, таълими таҷрибайӣ-озмоиши натиҷагирий ва тавсияҳои амалӣ пешниҳод карда шудаанд. Маълумотҳои назариявӣ ва озмоиши имкон доданд, ки **хулосаҳои зерин** бароварда шаванд:

1. Яқин гардид, ки методикаи коркардшуда ва ба таври озмоиши санҷидашудаи омӯзиши забони олмонӣ натанҳо ба ташаккули рушди нутқии донишҷӯён, балки инчунин ба сатҳи воқеии донишҳои онҳо таъсири мусбат мерасонад, ки инро маълумотҳои озмоиши исбот кардан.

2. Муқаррар карда шуд, ки таҳлили лингвистии муқоисавии соҳти забонҳои модарӣ ва хориҷӣ барои ноил гаштан ба беҳтаргардонии таълими забони хориҷӣ имкон фароҳам меоварад. Он мушкилоти донишҷӯёнро дар азҳудкуни забони хориҷӣ ба ҳисоб мегирад, сабабҳои иштибоҳоти хосро ошкор месозад, барои коркарди роҳҳои нисбатан оқилонаи рафъи ин иштибоҳот, барои кӯтоҳ кардани вақт ва қӯшищҳое, ки дар таълими забони хориҷӣ сарф мегарданд, имконият медиҳад.

3. Исбот карда шуд, ки дар амал ҷорӣ намудани усулҳои самараноки таълим дар гурӯҳҳои озмоиши ба баланд бардоштани натиҷанокии омӯзиши забони олмонӣ мусоидат кард. Мо муайян намудем, ки азҳудкуни низоми забони дигар бо роҳи қӯчиониш ё тасҳех ё ташаккули лаёқатҳо ва малакаҳои нави нутқӣ сурат мегирад.

4. Пешниҳод карда шуд, ки бо мақсади беҳ гардондани раванди таълим ба муаллим зарур аст, ки таъсири забони модариро ба забони хориҷии мавриди омӯзиши ба ҳисоб гирад, нуқтаҳои бо ҳам наздикии забонҳои робитакунандаро, ки ба қӯчиониши мусбати донишҳо, қобилиятҳо ва малакаҳо аз забони модарӣ ба забони хориҷӣ мусоидат меқунад, ҳамчунин ҷиҳатҳоро, ки бо сабаби таъсири мутақобилаи забони модарии донишҷӯён дар азҳудкуни забони хориҷӣ душвориҳо ба вучуд меоварад, ба таври мушаҳҳас донад.

5. Дар пешбинии мушкилот оид ба азҳудкуни нутқи забони хориҷӣ таҳлили муқоисавии лингвистии низоми забонҳои модарӣ ва хориҷӣ воситаи муҳим аст, ки он ба омӯзгор маҳсусан имкон медиҳад, то ў пешбинӣ намояд, ки қадом зуҳуроти ғрамматикии забони модарӣ барои қӯчиониш асос медиҳанд ва қадомашон сабаби таъсири мутақобила мегарданд. Маҳз бо ҳамин сабаб муқоисаи сирф лингвистӣ ҳамон заминаест, ки бидуни он муқоисаи илмӣ бо мақсади таълимӣ имкон надорад.

6. Исбот карда шуд, ки донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоиши бо сабаби методикаи истифодабурдашуда аз рӯи фанни «Амалияи нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ» оид ба забони олмонӣ нисбат ба гурӯҳҳои санҷиши сатҳи бештар баланди донишҳоро нишон доданд.

7. Муқаррар карда шуд, ки нишондодҳои сифатӣ ва миқдории натиҷаҳои озмоиши таълимдиҳанд аз он шаҳодат медиҳанд, ки методикаи пешниҳодкардаи мо ҷиҳати такмилдиҳӣ ва ташаккулдиҳии фаъолиятнокии нутқии донишҷӯён ба сатҳи фарҳангӣ нутқӣ ва муоширати нутқии донишҷӯён таъсири мусбат мерасонд.

Аз хулоса барории натиҷаҳои пажӯҳиши чунин **тавсияҳои усулий** бармеоянд:

1. Мувофиқи мақсад аст, ки робитаҳои байнифанӣ дар сатҳи қавоиди пешбарандай мавзӯи таълимӣ амалӣ гардонда шаванд, ки ин барои таъмини

ягонағии табиии баррасии таҳлилӣ ва ҷамъбастии маводи таълимӣ имконият медиҳад. Дар амал ҷорӣ намудани робитаҳои байнифаний ба баланд бардоштани сифати азхудкунии мағҳумҳои бунёдии илмӣ мусоидат меқунад, раванди ташаккулдиҳии лаёқатҳои зеҳнӣ ва лаёқатҳои амалиро дар донишҷӯён метезонад.

2. Саҳми мустақилияти донишҷӯёнро дар раванди таълим афзоиш бахшидан зарур аст. Ташаккули мустақилияти ақлонии донишҷӯён дар раванди таълим ва тарбия аҳамияти якумдарача дорад. Мавзӯъҳои амалан барои доишҷӯ дастрас умуман метавонанд ба донишҷӯён барои омӯзиши мустақилона пешниҳод карда шаванд. Дар ин зимн донишҷӯ бояд ҳамчун ташкилдиҳандай кифоятан мустақили фаъолияти худ оид ба мундариҷаи даҳлдор амал кунад: навъҳои кори худ, адабиёт, тарзҳои иҷрои ҳаҷми кор, шаклҳои худназорат ва худбаҳодиҳҳоро муайян созад.

3. Фароҳамоварии шароитҳо барои мавқеи бештар фаъолонаи донишҷӯён дар раванди таълим, афзоиши ҳиссаи фаъолияти мустақилона ба муаллим имкон медиҳад, ки шаклҳои нисбатан гуногуни ташкили раванди таълим: семинарҳо, мубоҳисаҳо, пажӯҳишҳои ҳурдро истифода барад, бештар шаклҳои гурӯҳӣ ва инфириодии кори мустақилонаро кор фармояд, ки онҳо донишҷӯёнро ногузир ба ҳудомӯзӣ ҷалб месозанд. Пажӯҳиши мо нишон медиҳад, ки ҳалли ин масъала имконпазир аст, аммо на дар ҷаҳорҷӯбай танҳо машғулиятҳо, балки дар низоми «машғулият – кори таълимии хонагӣ – шаклҳои беруназдарсии корҳо».

4. Кори мустақилонаро, ки қобилиятҳои ақлонӣ ва сифатҳои муҳими маърифатии донишҷӯён, ташаббускорӣ ва фаъолиятнокии онҳоро густариши медиҳад, диққат, хотира, тафаккурашонро тарбия менамояд, дуруст ба роҳ мондан зарур аст. Кори мустақилонаи донишҷӯён оид ба забони олмонӣ яке аз воситаҳои муҳими инкишофидии нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ, азхудкунии маводи таълимӣ, мустаҳкамкунии он, тафтиши донишҳо ва малакаҳои донишҷӯён мебошанд. Бе кори мустақилонаи донишҷӯён донишҳои устувор ва амиқ вучуд доштан наметавонанд.

5. Ҳолатҳои бозигиро мақсаднок истифода бурдан зарур аст, ки ин сатҳи таълимро баланд мебардорад ва онро барои донишҷӯ шахсан аҳамиятнок меқунад. Ба андешаи мо, бозихои корӣ ва дидактикий яке аз воситаҳои босамараи таълим ва суръатбахшии фаъолияти маърифатии донишҷӯён мебошад.

Бозихои дидактикий пайдарпай мураккабшавандаро ба таври мақсаднок ворид соҳтани омӯзгор фаъолияти маърифатиро метезонад. Ба раванди таълим ворид намудани бозихои маърифатӣ ва нақшӣ, истифодаи маводи рӯзмарра, ба вучуд овардани ҳолатҳои муоширати дорои тамоили шахсиятӣ имконият медиҳанд, ки сабабнокии омӯзиши забони ҳориҷӣ дар муассисаи таҳсилоти олӣ инкишоф дода ва дастгирӣ карда шавад.

6. Истифодабарии чунин тарзҳои корие, ки ба коркарди порчаҳои мулоҳиза дар ҷаҳорҷӯбай ҳолатҳои таълимӣ-нутқӣ нигаронида шудаанд, зарур мебошад. Дар давраи амалияни нутқӣ мо ба тарзҳое бештар таваҷҷӯҳ кардем, ки онҳо ба донишҷӯён барои ҳалли якҷояи масъалаҳои коммуникативӣ дар шароитҳои тағйирёбандай муошират мусоидат менамуданд. Мо дар пажӯҳиши худ машқҳоро доир ба суръатнокии тарҷума, ки онҳо донишҷӯёнро мустақиман ба тарҷумай синхронӣ омода месозанд, мавриди истифода қарор додем.

7. Истифодаи ҳатмии воситаҳои таълим дар низом бо дарназардошти робитаи тарафайни онҳо дар раванди ҳалли масъалаҳои муайяни таълимӣ. Самаранокии омӯзиши забони олмонӣ ба маротиб баланд ҳоҳад буд, агар технологияҳои мусоири пешрафтаи таълим ва ТСО, аз ҷумла технологияҳои компьютерӣ, истифода бурда шаванд. Машқҳои гуногуни варзишдиҳанд, тартибидии ҷумлаҳо, иншоҳо доир ба вожаҳои такягоҳӣ (асосӣ), ҳикоя аз рӯи сюжетҳои видеой, таҳияи варагаҳои корӣ -- ин ҳама тарзҳои самарарабахши инкишоф додани мустақилият, азхуд кардани лугат, инкишоф додани нутқ мебошанд. Кор аз рӯи баргахо (карточкаҳо), суратҳо ва суратчаҳо захираи лугавии донишҷӯёнро ғанӣ мегардонад, ба фаъолиятнокии нутқӣ ва рушди мустақилият мусоидат менамояд

8. Ҳангоми тарҳрезӣ ва гузаронидани машғулиятҳо шахсияти ҳар донишҷӯро ба ҳисоб гирифтанд лозим аст, то ба кор дар машғулиятҳо ҳамаи донишҷӯён ҷалб карда шаванд. Усулҳои таълим ҳар қадар ғуногуншакл бошанд, фардияти толибиљм, лаёқатҳои инфиродии ў, донишҳои дар вақти таълими забони хориҷӣ бадастовардааш ҳамон қадар осонтар ифшо мегарданд. Ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ бисёр донишҷӯён монеаи психологӣ эҳсос меқунанд, ки онро бартараф намудан хеле душвор аст. Мо дар машғулиятҳо тадриси муштараки колективонаро ба роҳ монда, бачагонро ба фаъолияти гурӯҳӣ ҷалб карда, дар дили онҳо тухми бовару эътиимод мекорем.

Пажӯҳиши мазкур ба ҳалли пурра ва мукаммали масъалаи ташаккулдихии фаъолияти нутқии донишҷӯён дар шароитҳои омӯзиши забони олмонӣ дар муассисаи таҳсилоти олии омӯзгорӣ иддао надорад. Он танҳо баъзе ҷанбаҳои ин масъаларо ошкор месозад ва барои пажӯҳиши беш аз ин густардатари масъалаҳое, ки ба коркарди минбаъда ниёз доранд, имкониятҳои нав фароҳам меоварад.

Мундариҷаи асосӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти диссертационӣ дар интишороти мазкур ба табъ расидаанд:

Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои тақризии бонуфузи тавсияшудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Федератсияи Руссия ба табъ расидаанд:

1. Куджов Р.М. Информационная компетентность преподавателя немецкого языка в высшей школе // Вестник педагогического университета / Научный журнал. - Душанбе, 2013. -№6 (55), Ч. 2. -С. 225-228.

2. Куджов Р.М. Особенности профессиональных ценностей студентов – лингвистов 1-х и 4-х курсов // Вестник таджикского национального университета/ Научный журнал. Серия гуманитарных наук. –Душанбе, 2014. -№ ¼ (139). –С. 231-235.

3. Куджов Р.М. Критерии, показатели и признаки эффективности общепедагогической подготовки будущих учителей // Вестник педагогического университета / Научный журнал. Серия гуманитарных наук. –Душанбе, 2014. -№ 3 (58-1). –С. 213-217.

Интишороти дигар оид ба мавзӯи тадқиқоти диссертационӣ:

4. Кучов Р.М.(бо ҳаммуаллифӣ). Ҷанд андеша оид ба таъсири забони модарӣ ба забони хориҷӣ // Маводи конференсияи илмӣ-амалии чумхурияйӣ “Самаранокии таълими забонҳои хориҷӣ дар мактаби олӣ”. –Душанбе:ДДОТ, 2013. –С.73-77.

5. Куджов Р.М. Теоретическое значение философских и психолого-педагогических положений о закономерностях речевого развития личности и ее мышления // Маводи конференси илмӣ-назариявии чумхурияйӣ бахшида ба 50-солагии шӯъбаи забони франсавӣ “Панҷоҳ соли Фарангистон дар Тоҷикистон”. –Душанбе: ДДОТ, 2014. –С. 54-60.

6. Куджов Р.М. Теоретические основы моделирования педагогических систем в обучении немецкому языку // Конференсия илмӣ-назариявии чумхурияйӣ дар мавзуи “Нақши забонҳои хориҷӣ дар муносибатҳои дипломатӣ ва фарҳангии чумхурии Тоҷикистон”. –Душанбе, 2015. –С. 91-96.

7. Куджов Р.М. Самостоятельная работа – эффективная технология развития мышления будущих учителей немецкого языка // Конференсия илмӣ-назариявии чумхурияйӣ дар мавзуи “Масъалаҳои муҳими забоншиносӣ ва тадриси забонҳои хориҷӣ: таҷриба, рушд ва дурнамо”. –Душанбе: ДДОТ, 2015. –С.86-89.

8. Куджов Р.М. Роль мультимедииной технологии в развитии мышления студентов в процессе изучения немецкого языка // Проблемы современной

филологии и методики обучения иностранным языкам в вузе / Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования факультета романо-германских языков ТГПУ им. С.Айни, часть 2. – Душанбе: ТГПУ, 2016. –С. 245-248.

9. Куджов Р.М. (в соавторстве). Индивидуализация самостоятельной работы студентов на основе уровнях информационной культуры // Республикаанская научно-практическая конференция, посвященная 25- летию государственной Независимости Республики Таджикистан. –Душанбе: ТГПУ, 2016. –С.112-115.

10. Куджов Р.М. (в соавторстве). Ташаккули муносибати байниҳамдигарии шогирдон дар омузиши забонҳои хориҷӣ. Республикаанская научно-практическая коференция на тему “Актуальные проблемы филологии и перевода”, в часть 25-летию Независимости Республики Таджикистан, 85-летию ТГПУ им. С.Айни и 20-летию кафедры “Стилистики и теории перевода”. –Душанбе: ТГПУ, 2016. –С. 287-2928.

11. Куджов Р.М. (в соавторстве). Особенности формирования профессиональных качеств будущих педагогов // Проблемы современной филологии и методики обучения иностранным языкам в вузе / Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования факультета романо-германских языков ТГПУ им. С.Айни, часть 2. -Душанбе: ТГПУ, 2016. –С. 193-196.

12. Куджов Р.М. (в соавторстве). Методика формирования коммуникативной компетентности студентов в условиях технологизации обучения // Проблемы современной филологии и методики обучения иностранным языкам в вузе / Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования факультета романо-германских языков ТГПУ им. С.Айни, часть 2. - Душанбе: ТГПУ, 2016. –С. 125-131.

13. Куджов Р.М. Самостоятельная работа - как условие развития мышления и речевой компетенции студентов // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы современной филологии и технологии преподавания иностранных языков в вузе», в честь года молодежи. –Душанбе: ТГПУ, 2017. –С. 187-191.

14. Куджов Р.М. Содержание взаимосвязанного образования в условиях межличностного взаимодействия студентов // Масъалаҳои мубрами лингвистика, тарҷумашинойӣ, адабиёт ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ дар мактаби олий. –Душанбе: ДДОТ, 2017. –С. 193-197.

15. Куджов Р.М. Методика формирования речевой активности студентов в процессе обучения немецкому языку // Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения и методики обучения. –Душанбе: ТГПУ, 2018. -С. 157-159

16. Куджов Р.М. Роҳу усулҳои ташаккулдиҳии малакаи эҷодии хонандагон // Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения и методики обучения. –Душанбе: ТГПУ, 2018. –С.166-167.

17. Кучов Р.М. (бо ҳаммуаллифӣ). Технологияи муосири таълим ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ дар ташаккули салоҳияти комуникативии хонандагон // Забон пайвандгари тамаддунҳо. Маводи қрнференсияи илмӣ-амалии ҷумхурияйӣ, баҳшида ба соли рушди сайёҳи ва хунарҳои мардумӣ. –Душанбе: ТГПУ, 2018. –С. 77-81.

18. Кучов Р.М. (бо ҳаммуаллифӣ). Рушд ёфтани малака ва маҳорати донишҷӯён тавассути муошират // Конференсияи байналмиллалии илмӣ-амалий баҳшида ба Соли рушди сайёҳи ва хунарҳои мардумӣ таҳти унвони “Усулҳои муосири таълими забон ва адабиёти рус дар шароити бисёрфарҳангии таълим”. -Душанбе: ДДЗТ, 2018.